

Суратмачлиси №17

чаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-021

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 15 сентябри соли 2022

ш. Душанбе
Иштирокдоранд:
аз 15 нафар аъзои
шуро 14 нафар

Рӯзнома:

Дар бораи қабул намудани диссертатсияи Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич дар мавзуи “Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насри Абдурахмони Ҷомӣ (дар заминаи “Нафаҳот-ул-унс” ва “Баҳористон”)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ (роҳбари илмӣ, доктори илми филология, профессор Саломӣён Муҳаммаддод) ба ташҳиси аввалия ва таъйин намудани комиссияи ташҳис.

Шунида шуд:

Ахбори раиси шурои диссертатсионӣ, д.и.ф., профессор Хоҷаев Д. дар бораи ворид гардидани ариза, ҳуҷҷатҳо ва диссертатсияи Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич ба шурои диссертатсионӣ.

Баромад кард:

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ Ҷӯраева М. маълумот дод, ки ҳуҷҷатҳои ба шурои диссертатсионӣ пешниҳоднамудаи Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич – автореферат (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) ва диссертатсияи ӯ ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба шурои диссертатсионии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

Бинобар ин, барои қабул намудани диссертатсияи мазкур барои ташҳиси аввалия ягон монеа вучуд надорад.

Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич дар мавзуи “Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насри Абдурахмони Ҷомӣ (дар заминаи “Нафаҳот-ул-унс” ва “Баҳористон”)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ (роҳбари илмӣ, доктори илми филология,

профессор Саломиён Муҳаммадвуд) ба ташхиси аввалия қабул карда шавад.

2. Комиссияи ташхис дар ҳайати зерин таъйин карда шавад:

- Гадоев Нурхон – доктори илми филология, профессор, аъзои шуро, раиси комиссияи ташхис;

- Ҳомидов Дилмурод – доктори илми филология, профессор, аъзои шуро, аъзои комиссияи ташхис.

- Раҳмонова Наргис – доктори илми филология, аъзои шуро, аъзои комиссияи ташхис.

Қарор карда шуд: тарафдор 4 нафар, зид, бетараф нест.

Раиси шурои диссертациони,
доктори илми филология, профессор



[Handwritten signature]

Ҳоҷаев Д.

Котиби шурои диссертациони,
доктори илми филология, профессор

[Handwritten signature]

Ҷўраева М.